



КОМИССИЯИ АВРУПО

БАРАҚАИ ХАБАРИ

Брюссель, 17 сентябри соли 2012

Комиссия диққати хешро ба ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи илм барои ҳаллу фасли масоили ҷаҳонӣ бештар равона мекунад

Муҳити ҷаҳонии тадқиқоти илмӣ шитобкорона тағйир меёбад, саҳми мамолики узви BRIC дар ҳаҷми ҷаҳонии хароҷот барои тадқиқоти илмӣ ва инкишоф аз соли 2000 то соли 2009 ду баробар зиёд шуд. Масъалаҳои ба монанди тағйири иқлим, бехатарии озуқаворӣ, ва мубориза бар зидди касалиҳо қўшишҳои тадқиқоти байналмилалӣ хеле зиёдро талаб мекунанд. Аврупо метавон тақомули асоси илмӣ худ ва технологияи навоарияш фақат тариқи пазириии самими ҳамкориҳои байналмилалӣ ва ҷалбукунии бештарин мутафаккирони башарият тақвият дод. Ба ҳамин тариқ, Комиссияи Аврупо акнун дурнамои нави инкишофи ҳамкориҳои байналмилалӣ дар бахши тадқиқоти илмӣ ва навоарӣ муқаррар менамояд. Дурнамо ғуншавии минбаъдаи ҳамкорӣ дар соҳаи афзалиятҳои стратегии ИА ба воситаи дастгирии анъанавӣ пазириии ширкати тарафи сеюм дар тадқиқоти илмӣ дар назар дорад. Ин ҳаллу фасли масоили ҷаҳонӣ, ва ҳамчунин саъю қўшиши боз ҳам ҷолибтар гардондани Аврупо ҳамчун мавқеи гузаронидани тадқиқот ва тавлиди навоариҳо ва сабаби бардоштани рақобатнокии саноат дар бар мегирад.

Майра Геогеган-Куинн (Máire Geoghegan-Quinn), Комиссари Аврупои оид ба тадқиқот, навоариҳо ва илм изҳор намуд: "Кори тоқаву танҳо дар соҳаи тадқиқоти илмӣ ва навоариҳо ин интиҳоби хуб нест. Аз рӯи ақида муҳим аст, ки Аврупо бо шарикони байналмилалӣ якҷоя амал кунад барои ба манобеи нави дониш дастрасӣ доштан ва мавриди мулоҳиза қарор додани масоили ҷаҳонӣ. Горизонти 2020 (Horizon 2020) мисли пешгузаштагонаш, барои иштироқчиёни аз кулли ҷаҳон кушода хоҳад буд. Кушодагӣ ба ҳамкориҳои муфид бо шарикони байналмилалӣ асосӣ шароит фароҳам меорад, ва ба кишварҳои рӯ ба тараққӣ ва Аврупо ба бозорҳои нав баромадан ёрӣ мерасонад."

Contacts :

[Michael Jennings](#) (+32 2 296 33 88)

[Monika Wcislo](#) (+32 2 295 56 04)

Аз панҷ як қисми лоиҳаҳои тадқиқоти ИА аллакай ҳадди ақал як иштирокчӣ берун аз ИА дар бар мегирад. Масалан, дар чорчубаи Мушорикат оиди озмоиши дармонгоҳӣ байни кишварҳои рӯ ба тараққӣ ва Аврупо (EDCTP), 14 мамолики узви ИА, Швейцария, Норвегия ва 47 мамолики ба тарафи ҷануб аз Сахара воқеъшуда дар вақти ҳозира дар кор карда баромадани дору ва вакцинаи нав барои мубориза бар зидди Нишонаи сироятнопазирии ғайриаслӣ (ВИЧ\СПИД), табларза ва касалии сил ҳамкорӣ мекунад.

Дурномаи нав асосан ба воситаи Горизонти 2020, барномаи ИА оиди маблағгузорию чорабиниҳои тадқиқотиву навоарӣ аз соли 2014 ва инчунин тариқи ташаббусҳои муштарак бо мамолики узви ИА татбиқ хоҳад кард. Илова бар Горизонти 2020, ки барои иштирокчиёни байналмилалӣ пурра кушод мебошад, амалиёти мақсаднок бо шарикон ва манотиқи асосӣ ба масоили иҷтимоӣ ва фаншиносии (технологияи) имкониятдиҳанда ва саноатӣ равона карда хоҳад шуд.

Барномаи чандинсолаи ҳамкорӣ бо мамолики асосӣ ва манотиқи шарик барои тақвият ва ғуншавии ҳамкориҳои байналмилалӣ кор карда барои мадад хоҳад шуд. Дурномаи мазкур барои тақвият додани муколамаи сиёси бо шариконамон ва беҳтаркунии ҷамъовариҳои маълумот ҳамчун як қисми дурномаи пешниҳодшуда оиди тадқиқоти илмӣ ва навоариҳо (Research and Innovation Observatory) низ муроҷиат менамояд. Ба ғайр аз ин, Иттиҳоди Аврупо ба зиёдшавии иштироки худ дар ташкилотҳои байналмилалӣ дахлдор диққат хоҳад дод.

Заминаи таърихӣ

Иттиҳоди Аврупо пешвои дунё дар соҳаи тадқиқоти илмӣ ва навоариҳо мебошад, ки саҳми он дар ҳаҷми маблағгузорӣ барои тадқиқоти илмӣ 24%, интишори таъсири баланд 32% ва аризаҳои патент 32 % ташкил медиҳад, дар муддати, ки ин ҷо фақат 7% аҳоли истиқомат мекунад.

Барномаҳои тадқиқоти ИА барои иштирокчиён аз кулли ҷаҳон кушоданд. Дар вақти ҳозира, 6% иштирокчиёни Ҳафтум барномаи доиравӣ роҷеъ ба тадқиқоти илмӣ (FP7) аслан берун аз кишварҳои ИА мебошад. Хазинаи Мари Складовский-Кюри, ки мутахассисӣ ва омӯзиши олимон маблағгузорӣ мекунад, иштирокчиён аз 80 давлати мухталиф дастгирӣ менамояд. Шӯрои Аврупо оид ба тадқиқоти илмӣ (ERC), ки дар саросари ҷаҳон барои баргузориҳои тадқиқоти навоарӣ дар Аврупо маблағгузорӣ менамояд, маъракаи ҷалбкунӣ теъдоди бисёр иштирокчиён аз кишварҳои сеюм шурӯъ намуд. Хадамоти дохилии илмӣ Комиссия инчунин робитаҳои тадқиқотӣ бо ташкилотҳои кулли ҷаҳон ҷонибдорӣ менамояд.

Дурнамои нав роҳи ҳалли дучонибаро пайравӣ хоҳад намуд. Дар натиҷаи куподагии умумии Горизонти 2020 ба ҳамкории байналмилалӣ, муҳаққиқони Аврупоӣ бо ҳамкасбон аз кишварҳои сеюм дар мавзӯҳои, ки ҳуди онҳо интиҳоб менамоянд, ҳамкорӣ карда метавонанд. Илова бар ин, мо амалиёти мақсаднокро ба нақша хоҳад гирифт, ки ба ҳамкорӣ дар мавзӯҳои мушаххас ва бо шарикони аниқ муайянкардашуда равона мегардад. Дурнамо асосҳои умумии байналхалқиро дар соҳаи тадқиқотӣ ва навовариҳо, ба мисли якпорчагии тадқиқотӣ, тарзу услуби гендерӣ ва дастрасии беамоният то ин, ки шароити мусовии ҳамкории байналхалқӣ барои ҷамъияти илмӣ ва тадқиқотӣ ба вучуд ояд, ба пеш хоҳад бурд. Дурнамо ҳамчунин барои ин, ки тадқиқот ва навовариҳо ба сиёсати хориҷии Иттиҳоди Аврупо таъсири калонтареро расонанд, диққаташро ҷалб хоҳад намуд. Комиссия, ҳар ду сол дар миён, дар бораи пешрафти кор маъруза хоҳад дод.

Тадқиқот ин фаъолияти муштарак бо мамолики узв мебошад. Шарикии қавӣ бо давомии фаъолияти Форуми стратегии ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи илм ва фаншиносӣ (SFIC) таъмин карда хоҳад шуд.

Маълумоти бештар:

[Q&A: International Cooperation in Research and Innovation](#)

[Communication: EU International Strategy for Research and Innovation](#)

[Horizon 2020](#)

[EU's Seventh Framework Programme for Research \(FP7\)](#)

[Marie Skłodowska-Curie actions](#)

[European Research Council](#)